

## 26242 - Амалҳои солеҳ

### савол

Амалҳои солеҳ кадомҳоянд? Ман баъзе амалҳои солеҳро медонам, vale гумон намекунам, ки ҳамаашро медонам.

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Амалҳои солеҳ он аст, ки мувофиқи Шариъат бошад ва анҷомдиҳандааш барои Парвардигори худ мухлис бошад, (яъне холис барои Аллоҳ таъоло анҷом бидиҳад). Шайху-л-ислом ибодатро чунин таъриф намудааст: "Ибодат як мағҳуми ҷомеъ аст, ки шомили тамоми ҷизҳоест, ки Аллоҳ онро дӯст медорад ва аз он розӣ мешавад, аз ҷумлаи гуфторҳо ва рафткорҳо зоҳириву ботинӣ". Амалҳои солеҳ гуногун ва хеле зиёданд ва мо ҳамаи онҳоро ҳисоб ва номбар карда наметавонем, vale мо баъзеи онҳоро зикр мекунем:

#### 1. Имон ба Аллоҳ.

Имон ба Аллоҳ, фариштагони ӯ, китобҳои ӯ, рӯзи охират ва имон ба тақдири неку бадро дарбар мегирад.

#### 2. Намоз дар вақташ.

Панҷ намозҳоест, ки Аллоҳ таъоло онҳоро дар шабу рӯз фарз кардааст. Саҳобагон (Аллоҳ аз онон хушнуд бод) бар куфри таркунандай намоз иҷмоъ намудаанд.

Таъхир намудани намозҳо аз вақтҳояшон ҷоиз нест. Бояд тамоми руқнҳову воҷиҳои онҳо адо карда шавад ва мусалмон бояд ҳамон гуна ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) намоз хондааст, намоз гузорад.

#### 3. Ҳаҷчи мабрур.

Маънои ҳаҷчи мабурӯр чунин аст:

- А- Бояд бо пули ҳалол анҷом дода шавад.
- Б. Дар ҳаҷ бояд аз корҳои ношоиста, гуноҳ ва баҳсу мунозира парҳез кунад.
- В. Бояд маносики ҳаҷҷаш мувофиқи суннати паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) анҷом дода шавад.
- Г. Дар ҳаҷ риёкориву худнамоӣ накунад, балки дар ҳаҷ барои Парвардигори худ мухлис бошад, (яъне ҳаҷро холис барои Аллоҳ таъоло анҷом бидиҳад).
- Ғ. Пас аз ҳаҷ гуноҳ ва ё маъсияtero анҷом надиҳад.

#### **4. Некӯй ба падару модар.**

Ин итоат намудани онҳо дар фармонбардории Аллоҳ таъоло мебошад. Итоат намудани онҳо дар гуноҳу маъсият ҷоиз нест. Аз ҷумлаи некӯй ба онҳо баланд накардани овоз ба онҳо ва азият надодани онҳо бо суханҳои бад аст.

Аз ҷумлаи некӯй ба онҳо нафақа кардан ба онҳо ва хидмат намудан ба онҳост.

#### **5. Ҷиҳод дар роҳи Аллоҳ.**

Аллоҳ таъоло ҷиҳодро барои барқарор намудани тавҳид ва нашр кардани Ислом бар рӯи замин машрӯъ кардааст. Аллоҳ таъоло барои мӯҷоҳидони роҳи худ подоши бузургеро омода кардааст.

#### **6. Дӯстӣ дар роҳи Аллоҳ ва бадбинӣ дар роҳи Аллоҳ.**

Ин ба он маъност, ки мусулмон бародари мусулмони худро танҳо ба хотири Аллоҳ таъоло дӯст бидорад, на ба хотири рангу нажод ва молу сарват, балки ба хотири тоату фармонбардории Парвардигори худ ва наздик шудан ба ў, бародари мусулмонашро дӯст бидорад.

Ҳамин тавр гунаҳкорро бад бубинад, чунки ў Аллоҳ таъолоро нофармонӣ кардааст.

## 7. Қироати Қуръон.

Қироати Қуръон хоҳ дар ҳизби ҳаррӯзааш бошад ва ё дар намози шаб.

## 8. Бардавом анчом додани ибодатҳо агарчи андак ҳам бошанд.

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) амалҳои бардавомро дўст медошт, агарчи кам ҳам бошанд. Ками бардавом аз зиёди бедавом беҳтар аст.

## 9. Адо намудани амонат.

Ин яке аз воҷибҳо ва яке аз бузургтарин амалҳост. Дар Ислом маълум аст, ки муноғиқ қасест, ки амонатро хиёнат мекунад ва онро ба соҳибонаш барнамегардонад.

## 10. Бахшидани мардум.

Ин ба маъни гузашт кардан аз ҳаққи шахсии худ ва бахшидани золим мебошад, ба шарте ки бахшидан ўро ислоҳ намояд ё тавба карда, аз зулми кардааш пушаймон шавад. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: **«Бо сабаби афву бахшиш танҳо иззати банд афзоиш меёбад»**. Ривояти Муслим (2588).

## 11. Сухани рост гуфтан.

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: **«Ҳамеша банд афзу мегӯяд ва талош мекунад, ки рост гӯяд, то ин ки назди Аллоҳ таъоло сиддиқ (ростгӯ) навишта мешавад»**. Ривояти Муслим (2607).

"Ростгӯй роҳи начот аст. Ростгӯй ахлоқи бузургест, ки паёмбарон ва пайравони ҳақиқии онон чунин хулқ доштанд".

## 12. Харҷ кардани мол дар роҳи Аллоҳ.

Харҷ кардани мол дар ҷиҳод, харҷ кардани он ба падару модар, камбағалон, мискинон, мӯҳтоҷон, дар соҳтмони масҷидҳо, чопи Қуръону китобҳои исломӣ ва харҷ кардани он ба хонаводаву фарзандонро дар бар мегирад.

### **13. Мусулмонон аз забону дасти ў эмин бимонанд.**

Худдорй намудан аз ғайбат, суханчинӣ, тӯҳмат, дашном ва лаънат ва ҳамчунин иҷтиоб варзидан аз азоб додан ва задани афроде, ки сазовори чунин муносибат нестанд.

### **14. Ҳӯрок додан.**

Иборат аст аз ҳӯрок додани инсон ва ҷаҳорпоён.

**15. Салом додан ба қасоне, ки мешиносӣ ва ё намешиносӣ**, магар ба қасоне, ки оғоз намудани салом ба онҳо (дар Шариъат) бо далелҳо манъ шудааст ва онҳо коғирон мебошанд.

### **16. Ба бенавое кумак намо ва ё ҷоҳилеро дастгирӣ кун.**

Бенаво қасест, ки ба хотири фақр ё масъулиятҳои хонаводагӣ ба ниёзмандӣ гирифтор шудааст. Ҷоҳил нодонест, ки ҳунаре надорад.

### **17. Мардумро аз бадӣ дур кун, зоро ин садақаест, ки ба ҳуд садақа намудай.**

Ғайр аз амалҳои мазкур, боз амалҳои солеҳ зиёде вучуд доранд.

Дар ҳадиси зерин якчанд амалҳои солеҳ номбар шудааст:

Байҳақӣ аз Абузар ривоят кардааст, ки мегӯяд: Гуфтам: Эй расулуллоҳ! Ҷӣ чиз бандаро аз оташи дӯзах начот медиҳад?

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармуд: «**Имон овардан ба Аллоҳ**».

Гуфтам: Эй расулуллоҳ! Бо ҳамроҳии имон амале ҳам лозим аст?

Фармуд: «**Аз ончи Аллоҳ ба ў рӯзӣ додааст, хайру саховат мекунад**».

Гуфтам: Эй расулуллоҳ! Агар камбағале бошад, ки чизе барои хайру саховат наёбад?

Фармуд: «**Амр ба маъруф мекунад ва аз мункар наҳӣ менамояд**».

Гуфтам: Эй расулуллоҳ! Агар амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар карда натавонад?

Фармуд: «**Чоҳилеро дастгири мекунад**». (Чоҳил нодонест, ки ҳунаре надорад, ки бо воситаи он ризқу рӯзии худро ба даст оварад).

Гуфтам: Агар худ нодон бошад, коре карда натавонад?

Фармуд: «**Ба мазлуме ёрӣ мерасонад**».

Гуфтам: Агар нотавон бошад ва ба мазлуме ёрӣ расонида натавонад?

Фармуд: «**Намехоҳӣ дар дӯстӣ хайреро боқӣ бигзорӣ? Пас даст аз озору азияти мардум даст бардорад**».

Гуфтам: Эй расулуллоҳ! Агар онро анҷом бидиҳад, вориди биҳишт мешавад?

Фармуд: «**Ҳеч мӯъмине нест, ки барои ба даст овардани яке аз ин хислатҳо саъӣ кунад, магар ин ки он хислат (дар рӯзи қиёмат) аз дasti ў гирифта, ўро ба биҳишт мебараад**».

Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Аттарғиб" (876) саҳех донистааст.

Аллоҳ тавфиқдиҳанда аст.